

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2006

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2005, №12, мод. 627; соли 2006, №7, мод. 337; №10, мод. 410; №12, мод. 539)

Моддаи 1. Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2006 аз рӯи даромад ба маблағи 1510000 ҳазор сомонӣ бо назардошти баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба маблағи 10000 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи харочот ба маблағи 1542000 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад ба маблағи 42000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Андоzaи ниҳоии касри Буҷети давлатӣ барои соли 2006 ба маблағи 42000 ҳазор сомонӣ ё 0,5 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад. Манбаи пӯшонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ - 15000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ - 3000 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2006 - 24000 ҳазор сомонӣ;

Нишондиҳандай васеи касри буҷет бо назардошти маблағгузории берунии Барномаи сармоягузории давлатӣ барои соли 2006 ба маблағи 378000 ҳазор сомонӣ ё 4,5 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад.

Маблағгузории пардоҳти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 108151 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои Бонки умумиҷаҳонӣ, Бонки рушди Осиё, гранти Иттиҳоди Аврупо ва депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2006 муайян карда шавад.

Моддаи 2. Буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2006 аз рӯи даромад ба маблағи 976635 ҳазор сомонӣ бо назардошти баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба маблағи 10000 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи харочот ба маблағи 1008635 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 42000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 3. Буҷети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2006 аз рӯи даромад ва харочот ба маблағи 253000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 4. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2006 ба буҷети ҷумҳурияйӣ андоз ва даромадҳои ғайриандозии зерин ворид карда мешаванд:

- андоз аз фурӯш - 100 фоиз;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 100 фоиз;
- бочи гумrukӣ - 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда, ки ба воситаи мақомоти гумruk ворид мешавад - 100 фоиз;
- пардоҳтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии ҷумҳурияйӣ, инчунин пардоҳт барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди

Моддаи 5. Дар соли 2006 ҳиссаҷудокуни маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон мавҷудбуда ворид мешаванд, байни буҷети чумхурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 35 фоиз ба буҷети шаҳр ва 65 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

б) андоз аз фоидай шахсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

в) андози даромад аз шахсони воқеӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

г) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 70 фоиз ба буҷети шаҳр ва 30 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

аз шаҳри Турсунзода – 35 фоиз ба буҷети шаҳр ва 65 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

д) аксизҳо:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шаҳринав) – 100 фоиз;

аз вилояти Суғд – 52 фоиз ба буҷети вилоят ва 48 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

аз шаҳри Душанбе – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

аз ноҳияи Шаҳринав – 100 фоиз ба буҷети чумхурияйӣ;

е) андози замин:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

ж) андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

з) андозҳо аз истифодабарандагони қаъри замин:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

и) бочи давлатӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

к) андози ягона барои истеҳсолкунанҷагони маҳсулоти кишоварзӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

л) андозу дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ (андоз аз амволи гайриманқул, андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, андоз аз фурӯши чакана, андози даромад дар асоси патент, дигар пардохтҳо ва даромадҳои ғайриандозӣ):

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

м) аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон», корхонаҳои тобеи Вазорати алоқаи Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати энергетикаи Чумхурии Тоҷикистон ва Заводи алюминийи Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо:

ба бучети чумхурияйӣ - 100 фоиз;

н) аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо:

ба бучети чумхурияйӣ – 100 фоиз;

Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои аз нақшай тасдиқгардида барзиёд воридшудаи андозҳои бучети чумхурияйӣ дар шаҳри Душанбе ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида мешаванд.

Андози даромад ва шахсони воқеӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, ки аз нақшай тасдиқгардида барзиёд ба бучети маҳаллии шаҳри Турсунзода аз ҳисоби заводи алюминии Тоҷикистон ворид мегарданд, ба Бучети чумхурияйӣ пардоҳт мешаванд.

Моддаи 6. Дар соли 2006 воридоти гази табиӣ, барқ ва 50 адад троллейбусҳои тамғаи «ЗиУ 682Г-016 (012)П», ки аз ҷониби Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуни «Тролза-Маркет»-и Федератсияи Россия барои пурра намудани парки нақлиёти мусоғиркашонии шаҳри Душанбе ворид мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

Дар соли 2006 воридоти молҳо барои ташаккул додан ва пурра кардани Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҳисоби Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мегарданд, тибқи номгӯй ва ҳаҷми муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси хуносай мақомоти ваколатдор оид ба масълаҳои ташаккул ва хизматрасонии Фонди мазкур аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочи гумrukӣ озод карда шавад.

Фароишгарон ва пудратчиёни асосии соҳтмони меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, бинои маъмурӣ бо меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ» воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ, маҷмааи меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Бухоро, меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, Маркази фарҳангии Осиёи Миёна дар шаҳри Душанбе воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, меҳмонхонаи «Сиренаи Душанбе» дар хиёбони Рӯдакӣ ва корхонаи ресандагию боғандагӣ бо сехи рангубор дар шаҳри Душанбе аз пардоҳти андозҳои зерин, ки бевосита ба соҳтмони иншоотҳои дар боло номбаршуда дар шаҳри Душанбе алоқаманданд, озод карда мешаванд;

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо;
- андоз аз замин;
- андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт;
- андоз аз амволи ғайриманқул;
- андози иҷтимоӣ нисбати шахсоне, ки бевосита дар соҳтмони иншоотҳои мазкур банд мебошад ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Воридоти молҳо барои соҳтмони иншоотҳои дар қисми сеюми ҳамин модда зикршуда аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумrukӣ тибқи номгӯй ва дар ҳаҷмҳое, ки аз ҷониби Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, озод карда мешавад.

Дигар иштирокчиёни соҳтмони иншоотҳои дар боло номбаршуда аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, ки бояд бевосита нисбати соҳтмони (вобаста ба соҳтмони)

иншоотҳои дар боло номбаршуда ҳисоб карда шаванд, инчунин аз пардохти андози иҷтимоӣ нисбати шахсоне, ки бевосита дар соҳтмони иншоотҳо банд мебошанд ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд, озод карда мешаванд. Ба сифати дигар иштирокчиёни иншоотҳои ин иншоотҳо шахсони ҳуқуқие фаҳмида мешаванд, ки бевосита бо фармоишгар ё пудратчи асосии соҳтмони ин иншоотҳо таввасути аҳд (амалиёт, қарордод, шартнома, созишномаҳо)-ҳо, ки таҳвили молҳо, хизматрасонӣ ва иҷрои кор вобаста ба соҳтмони (барои соҳтмони) иншоотҳои дар боло номбаршударо пешбинӣ менамоянд, алоқаманд мебошанд. Аҳд (амалиёт, қарордод, шартнома, созишнома)-ҳое, ки ба соҳтмони иншоотҳои мазкур алоқаманданд, аҳд аҳде эътироф карда мешавад, ки дар давраи соҳтмони иншоотҳо анҷом ёбанд ва аз ҷониби фармоишгари соҳтмони иншоотҳо тасдиқ гардидааст.

Нисбати амалиёти байни фармоишгар, пудратчи асосӣ ва дигар иштирокчиёни соҳтмони иншоотҳо, ки дар қисмҳои сеом ва панҷуми ҳамин модда зикр шудаанд, талаботи моддаи 220 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда намешавад. Нисбати амалиёти байни фармоишгар ва пудратчи асосии соҳтмони иншоотҳо, ки дар қисми сеюми ҳамин модда зикр шудаанд, талаботи моддаи 164 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда намешавад.

Мазути камсулфур ба миқдори 30000 тонна, ки ширкати саҳҳомии холдинги кушодаи «Барқи Тоҷик» барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи «Маркази барқу гармдихии шаҳри Душанбе» ворид менамояд, аз андози аксизӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад.

Моддаи 7. Андозбандии Заводи алюминии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амлӣ карда шавад.

Моддаи 8. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2006 боҷи давлатӣ барои додани шинонномаи хориҷӣ (умумишаҳрвандӣ) ё дароз намудани мӯҳлати он, инчунин барои сабт ва додани шаҳодатнома дар бораи бекор кардани никоҳ бо розигии зану шавҳар, ки фарзандони ноболиг надоранд, ба андозаи якунимкаратаи ҳадди ақалли музди меҳнат ситонида шавад.

Моддаи 9. Дар соли 2006 ба Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки ба фонди инноватсионии Ширкати саҳҳомии холдингии кушодаи «Барки тоҷик» дар ҳамми то 20 фоиз аз ҳароҷоти мустақими истеҳсолӣ, ки ба арзиши аслии маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) доҳил карда мешавад, бо назардошти нигоҳ доштани ҳамаи пардохтҳои андозӣ ва ҳиссаҷудокунӣ ба Бучети давлатӣ бе тағиیرдиҳии нарҳномаҳои амалқунанда ба истиснои нарҳномаҳо, ки дар барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, гузаронад.

Моддаи 10. Дар бучети ҷумҳурияйӣ барои соли 2006 даромад аз ҳамаи субъектҳои ҳоҷагидории дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ба маблаги умумии 976635 ҳазор сомонӣ бо назардошти баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба маблаги 10000 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- | | |
|--|------------------------|
| - андоз аз арзиши иловашуда | - 458462 ҳазор сомонӣ; |
| - аксизҳо | - 76094 ҳазор сомонӣ; |
| - андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия) | - 58837 ҳазор сомонӣ; |
| - андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо | - 85531 ҳазор сомонӣ; |
| - андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқ | - 28383 ҳазор сомонӣ; |

- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 13833 ҳазор сомонӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ - 18129 ҳазор сомонӣ;
- бочҳои гумруқӣ - 108120 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард - 18428 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари гайриандозӣ - 72818 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ - 38000 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 11. Хароҷоти буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2006 аз рӯи тартиби тақсимоти вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағузории мақомоти ҳокимијат ва идоракунӣ - 145074 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3165 ҳазор сомонӣ;
- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 8044 ҳазор сомонӣ;
- Комиссияи марказии интиҳобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2970 ҳазор сомонӣ;
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 43982 ҳазор сомонӣ;
- Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 394 ҳазор сомонӣ;
- Кумитаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 5127 ҳазор сомонӣ;
- дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон - 372 ҳазор сомонӣ;
- сафарҳои хизматии ҳориҷии кормандони мақомоти ҳокимијати давлатӣ ва идоракунӣ, кирояи (фраҳти) ҳавопаймоҳо - 5000 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ - 23342 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти сиёсати берунӣ - 33935 ҳазор сомонӣ;
- вазоратҳо ва идораҳои машғули хизматрасониҳое, ки барои соҳаҳои иқтисодӣ ҳусусияти умумӣ доранд - 10264 ҳазор сомонӣ;
- тадқиқоти бунёдӣ ва илм - 8479 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 5675 ҳазор сомонӣ.

Мудофиа (на барои нашр)

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судҳо ва прокуратура (на барои нашр)

Аз ҷумла:

- ҳадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор - 50968 ҳазор сомонӣ;
 - дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ - 41070 ҳазор сомонӣ;
 - Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 474 ҳазор сомонӣ;
 - Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 938 ҳазор сомонӣ;
 - Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 539 ҳазор сомонӣ;
 - Мушовараи ҳарбии назди Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 202 ҳазор сомонӣ;
 - Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо - 2450 ҳазор сомонӣ;
 - Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти он, судҳо ва дастгоҳи судҳо - 4424 ҳазор сомонӣ;
 - Прокуратураи генералӣ ва мақомоти он дар маҳалҳо - 6105 ҳазор сомонӣ.
- Маориф - 77988 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- таҳсилоти умумӣ - 16757 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти касбӣ - 24894 ҳазор сомонӣ;

- илмҳои амалӣ дар соҳаи маориф
 - Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - дигар харочот дар соҳаи маориф
 - Нигаҳдории тандурустӣ
 - Аз ҷумла:
 - беморхонаҳо
 - дармонгоҳҳо ва нуқтаҳои тиббӣ
 - илмҳои амалӣ дар соҳаи нигаҳдории тандурустӣ
 - Вазорати - тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - сомонӣ;
 - дигар ташкилотҳо ва ҷорабиниҳои соҳаи нигаҳдории тандурустӣ
 - Суғуртai иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
 - Аз ҷумла:
 - таъминоти нафақаи соҳторҳои қудратӣ
 - пардоҳти ҷубронпулӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳолӣ
 - Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - муассисаҳои маҳсус барои маъюбон ва пиронсолон
 - дигар ташкилотҳо ва ҷорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ
 - Хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи табиат
 - Аз ҷумла:
 - Кумитаи давлатии ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - илмҳои амалӣ дар соҳаи ҳифзи табиат
 - Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
 - ғайраҳо дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ
 - Ҷорабиниҳои фарҳанги оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ
 - Аз ҷумла:
 - телевизион ва радиошунавонӣ
 - Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - илмҳои амалӣ дар соҳаи фарҳанг
 - Кумитаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - матбуоти даврӣ ва нашриёт
 - ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фарҳанг
 - мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг
 - дигар ҷорабиниҳо дар соҳаи фарҳанг
 - Комплекси сӯзишворию – энергетикӣ
 - Хоҷагии қишлоқ ва моҳидорӣ
 - Аз ҷумла:
 - Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 - аз онҳо:
 - барои ҳариди тухмӣ
 - ҷорабиниҳои зиддиэпизоотӣ ва зидди ҳашароти зараррасон
 - барои фонди захиравии давлатии заҳрхимиқатҳо
 - Истихроҷ ва коркарди канҷаниҳои фоиданок, саноати
- 371 ҳазор сомонӣ;
 - 444 ҳазор сомонӣ;
 - 35522 ҳазор сомонӣ.
 - 32138 ҳазор сомонӣ.
 - 12415 ҳазор сомонӣ;
 - 255 ҳазор сомонӣ;
 - 624 ҳазор сомонӣ;
 - 286 ҳазор сомонӣ;
 - 18558 ҳазор сомонӣ.
 - 77250 ҳазор сомонӣ.
 - 19650 ҳазор сомонӣ;
 - 26181 ҳазор сомонӣ;
 - 1572 ҳазор сомонӣ;
 - 5263 ҳазор сомонӣ;
 - 24584 ҳазор сомонӣ.
 - 16010 ҳазор сомонӣ.
 - 6398 ҳазор сомонӣ;
 - 42 ҳазор сомонӣ;
 - 2260 ҳазор сомонӣ;
 - 7310 ҳазор сомонӣ.
 - 45508 ҳазор сомонӣ.
 - 16100 ҳазор сомонӣ;
 - 1078 ҳазор сомонӣ;
 - 70 ҳазор сомонӣ;
 - 4827 ҳазор сомонӣ;
 - 2426 ҳазор сомонӣ;
 - 691 ҳазор сомонӣ;
 - 100 ҳазор сомонӣ;
 - 20216 ҳазор сомонӣ.
 - 25275 ҳазор сомонӣ.
 - 46814 ҳазор сомонӣ.
 - 8251 ҳазор сомонӣ;
 - 1000 ҳазор сомонӣ;
 - 1500 ҳазор сомонӣ;
 - 1000 ҳазор сомонӣ.

истеҳсоли маъдан ва соҳтмон	- 11281 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 59066 ҳазор сомонӣ.
Вазоратҳо ва идораҳои машгули фаъолияти иқтисодӣ	- 4935 ҳазор сомонӣ.
ва хизматрасонӣ	- 119788 ҳазор сомонӣ.
Дигар чорабинихо	
сомонӣ.	
Аз чумла:	
- хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзӣ	- 51088 ҳазор сомонӣ.
аз онҳо:	
пардохти фоизи қарзҳои берунӣ	- 35088 ҳазор сомонӣ;
пардохти фоизи қарзҳои доҳилӣ	- 16000 ҳазор сомонӣ;
- харочоти шаҳри Душанде барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтаҳт	- 5000 ҳазор сомонӣ;
- фонди харочоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 15500 ҳазор сомонӣ;
- харочоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст	- 48200 ҳазор сомонӣ;

Моддаи 12. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2006 харочоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ ба тариқи зайл сурат мегирад:

1. Харочоти ҷорӣ	- 802798 ҳазор сомонӣ.
а) Харочот барои молҳо ва хизматрасонихо сомонӣ.	- 522307 ҳазор сомонӣ.
Аз чумла:	
- музди меҳнат ва хизматпулӣ	- 136612 ҳазор сомонӣ;
сомонӣ;	
- маблагчудокунӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 16007 ҳазор сомонӣ;
- дигар ҳариди молҳо ва хизматрасонихо сомонӣ;	- 369688 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
пардохти хизматрасонии алоқа	- 10570 ҳазор сомонӣ;
пардохти хизматрасонии газ, барқ ва об	- 7998 ҳазор сомонӣ;
ҳариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ	- 351120 ҳазор сомонӣ.
сомонӣ.	
б) Пардохти фоизи қарзҳои доҳилӣ ва берунӣ	- 51088 ҳазор сомонӣ.
в) Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ сомонӣ.	- 229403 ҳазор сомонӣ.
Аз чумла:	
- субсидияҳо ба ташкилотҳои давлатӣ	- 22127 ҳазор сомонӣ;
- маблаге, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар шакли маблаги мақсаднок дода мешавад	- 127619 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳо ба аҳолӣ	- 64283 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
таъминоти нафақавии соҳторҳои қудратӣ	- 19650 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ	- 15374 ҳазор сомонӣ.
2. Харочоти асосӣ	- 203120 ҳазор сомонӣ.
Аз чумла:	

- хариди сармояи асосӣ	- 33216 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои асосии марказонидашуда	- 159237 ҳазор
сомонӣ;	
- хариди мол барои ташкили захираҳо	- 9000 ҳазор сомонӣ;
- трансфертҳои асосӣ	- 1667 ҳазор сомонӣ.
3. Қарздиҳӣ ба муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ	
мувоғики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 2717 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 13. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2006 ба маблағи 30000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 14. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2006 ба моддаҳои ҳимояшавандай ҳароҷот музди меҳнат, маблағчудокунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендиҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, ҷубронпӯлӣ барои истифодаи қувваи барқ, газ ва хизматрасонии алоқа доҳил карда мешаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои алоҳидаи ҳароҷот, аз ҷумла ҳароҷоти хизматрасонии коммуналӣ дар ҳолати набудани қарздорӣ аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонад бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузории моддаҳои ҳароҷот, ба истиснои моддаҳои ҳимояшаванд, тағијироти даҳлдор ворид намояд.

Фонди музди меҳнат, нафақа, стипенди дар раванди иҷрои буҷет, сарфи назар аз ҳаҷми касри буҷет, кам карда намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад.

Моддаи 15. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои ғайрибуҷетии (маҳсуси) вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванд дар сметаи ягонаи даромаду ҳароҷоти ин ташкилотҳои буҷетӣ ба ҳисоб гирифта шуда, ҳар моҳ дар ҳисботи даромаду ҳароҷоти Буҷети давлатӣ инъикос меёбанд. Ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои ғайрибуҷетӣ (маҳсус) ҳар семоҳа ба даромади буҷети даҳлдор, ба истиснои маблағҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, **миёнаи касбӣ ва олий** ва инчунин маблағҳои гранту мададгорӣ (спонсорӣ), ки барои чорабиниҳои ҳусусияти ғайритиҷоратидошта пешниҳод мегарданд, доҳил карда мешаванд.

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2006 40 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳурияйӣ гузаронида мешавад. Маблағи дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби додани сертификатсия монондашаванд, тавассути ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи сметаи ҳароҷотҳои тасдиқшуда маблағгузорӣ карда мешавад. Тартиби дар ҷумлаи дуюми қисми якуми ҳамин модда пешбинигардида ба маблағи дар ихтиёри Агентии мазкур монондашаванд даҳл надорад ва андозбандии он тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Моддаи 16. Муқаррар карда шавад, ки имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани руҳсатӣ, ки барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи Сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи

ҳарбии Ҷумхурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон, Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон, дигар вазорату идораҳои Ҷумхурии Тоҷикистон, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории амалкунанда чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

Моддаи 17. Дар соли 2006 пардохти ҷубронпулӣ ба ивази озуқаворӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки аз рӯи музди кор ба соҳторҳои қудратии Ҷумхурии Тоҷикистон баробар карда шудаанд, ҳар моҳ ба маблағи 25 сомонӣ ба як шахс муқаррар карда шавад (на барои нашр).

Моддаи 18. Муқаррар карда шавад, ки хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, хизматчиёни дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, танҳо дар асоси амри Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронида мешаванд. Пардохти ҷубронпулӣ барои ин мақсад дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи ҳароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом меёбад.

Моддаи 19. Муайян карда шавад, ки пардохти роҳҳат барои табобати санаторию фароғатии хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо тартиби муқарраргардида дар доираи маблағе, ки дар сметаи вазорату идораҳои даҳлдори Ҷумхурии Тоҷикистон барои ин мақсадҳо тасдиқ шудааст, амалий карда мешавад.

Моддаи 20. Муқаррар карда шавад, ки ҳангоми пардохти кӯмакпулии яквақта (дар ҳолати фавт ва мачрӯҳшавӣ) ба хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки бо қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, ба ҳисоби маоши таъминоти пулӣ музди моҳона аз рӯи вазифаи ишғолкардашуда ва музди моҳона мувофиқи рутбаи ҳарбӣ (маҳсус) дохил карда мешавад.

Моддаи 21. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумхурияйӣ ба буҷетҳои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 122619 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумхурияйӣ ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумхурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, пардохтҳои ба он баробаркардашуда, маблағгузории асосӣ ва дигар ҳароҷотҳо ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 22. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумхурияйӣ ба 1 январи соли 2007 ба маблағи 25500 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 23. Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2006 тамоми амалиёти молиявии иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ҷумхурии Тоҷикистон «Амонатбонк» гузаронида мешаванд, ба тариқи пулакӣ амалий мегарданд. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идорақунии давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории Ҷумхурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонк бо тартиби

муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фоиз дода мешавад.

Моддаи 24. Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2006 барои ҳавасмандгардонӣ ва инкишофи базаи моддию техникии Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барқароркунии дидбонгоҳҳои гумруқӣ 20 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашуда) андозҳо, ҷаримаҳо ва пардохтҳои дигари дар рафти корҳои назоратӣ ошкоргардида, инчунин маблағи барои гузаронидани расмиятҳои гумруқӣ (ҳаққи барасмиятдарории гумруқӣ), ки аз тарафи мақомоти гумрук рӯёнида мешавад, равона мегардад. Маблағҳои зикр гардида бо тартиби марказонидашуда ба буҷети ҷумҳурияйӣ ворид гардида, барои маблағгузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 15 Қонуни мазкур пешбинигардида ба онҳо даҳл надорад.

Моддаи 25. Ҳарочоте, ки бо хизматрасонии қарзи беруна дар соли 2006 вобаста мебошад, ба маблағи 143239 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз рӯи баргардонидани қарзи асосӣ 108151 ҳазор сомонӣ ва пардохи фоизҳо 35088 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад (на барои нашр).

Моддаи 26. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2004 аз рӯи даромад ба маблағи 1104269,0 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳарочот ба маблағи 1090590,0 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати ҳарочот ба маблағи 13679,0 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Ҳарочоти Буҷети давлатии соли 2004 барои пардохти ўҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 12717,8 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 27. Муқаррар карда шавад, ки дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба қисми даромад ва ҳарочоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағиироти ҳаҷми касри буҷет тағиирот ворид намояд.

Моддаи 28. Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2006 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҳмонов**

Э.

ш. Душанбе 9 декабря соли 2005
№ 112